

## ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ТАШХИСИ ТАКРОРИИ

Шурои диссертационии 6Д.КОА-037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» оид ба диссертасияи Исмоилов Фаредун Ҳӯҷақулович дар мавзуи «Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ.

Комиссияи ташхиси такорории Шурои диссертационии 6Д.КОА – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар ҳайъати раис Раҳмонов Равшан Қаҳҳоровиҷ – доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; аъзоён Султонзода Тоҷибӯй Султонӣ – доктори илми филология, дотсент; Нуров Нурадӣ Норовиҷ – доктори илми филология, муовини директори Институти илмӣ-тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносӣ оид ба қабул намудани диссертасияи Исмоилов Фаредун Ҳӯҷақулович дар мавзуи “Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ барои ҳимоя ва муайян кардани рӯзи ҳимоя.

Диссертасия дар шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба иҷро расида, дар маҷлиси васеи шуъбаҳои таърихи адабиёт ва фолклори институти мазкур (протоколи №9 аз 18.02. 2022) такроран муҳокима гардидааст.

Дар диссертасия таҳқиқи масъалаҳои шахсият ва хунару муносибатҳои устод Рӯдакӣ аз назари ривоятҳои мардумӣ ва алоқамандии ашъори шоир бо адабиёти шифоҳӣ дар асоси маводи нақлу ривоятҳои мардумӣ, тазкираҳо, асару рисолаҳои илмӣ-таъриҳӣ, асарҳои фолклорӣ, ашъори худи шоир ва донишномаву луғатномаҳои ашъори Рӯдакӣ сурат гирифтааст.

Бояд таъкид намуд, ки бо вуҷуди он ки дар ҳусуси паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт ва осори Рӯдакӣ андешаҳо ва сухбатҳои зиёд гуфтаю анҷом дода шудаанд, ҳамоиш ва конфронсҳои хурду бузург баргузор гардидаанд,

асарҳои гуногуни илмӣ ва пажуҳиши нашр шудаанд ва то ҳол тадқиқоти мукаммали илмӣ дар мавзӯи мусаварраи фолклории шоир, муқоисаи он бо симои таърихии ӯ ва ҷанбаи шифоҳии ашъораш ба таври мукаммал анҷом наёфтааст. Аз ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши масъалаҳои алоқамандии ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо адабиёти шифоҳӣ хеле ҷолиб ва пурраҳаммият мебошад.

**Ҳадафи асосии пажуҳиши мазкур** нишон додани симо, шахсият ва ҳунарҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз нигоҳи мардуми одӣ тавассути таҳлили ривоятҳо ва дар заминаи он собит намудани баъзе аз лаҳзаҳои ҳаёт ва фаъолияти ӯ мебошад. Бо такя бар натиҷаҳои чунин таҳлил шахсият, масъалаи нобинои шоир, ҷойи дағн, муносибати Рӯдакӣ бо амирони Сомонӣ, ҳунари шоирии ӯ дар истифодай ривоятҳои мардумӣ мушаххас мегардад. Алоқамандии адабиёти шифоҳӣ бо ашъори Рӯдакӣ низ дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳо то андозае муайян мешавад.

**Мақсади асосии таҳқиқот** ва ҳалли ҳадафҳои диссертатсия талаби пешниҳод ва ҳимояи масъалаҳои асосии зеринро ба миён овард:

- Ривоятҳои дар миёни мардум интишорёфта аз зумраи муҳимтарин сарчашмаҳо дар муайян намудани воқеаву ҳодисаҳои ҳаётӣ ва шинохти шахсияти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳисоб мераванд.
- Таҳлили ривоятҳои мардумӣ дар бораи пахлухои гуногуни ҳаёт, истеъдод, муносибати Рӯдакӣ ва муқоисаи онҳо бо воқеаҳои дар сарчашмаҳои таъриҳӣ сабтшуда ва дар ашъори шоир инъикосгардида мувоғиқтарин восита дар тасдиқ ё инкори муҳтавои ин ё он ривоят мебошад.

- Ашъори бозмондаи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ намунаи олии таъсирпазирии адабиёт ва маҳсусан, шеъри замони Сомониён аз адабиёти шифоҳӣ мебошад.

Диссертатсияи Исмоилов Фаредун аз ҷиҳати соҳтор ва бандубаст аз муқаддима, се бобу шонздаҳ фасл, хулоса, фехристи адабиёт ва рӯйхати гӯяндаҳо иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамии таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, арзишҳои назарию амалии диссертатсия, усулҳои пажуҳиш, соҳаи таҳқиқ, пойгоҳ, эътиомоднокиву натиҷа, навғониҳои таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва саҳми шахсии довталаб нишон дода шудааст.

**Боби нахустини диссертатсия** - “Рӯзгор ва ҷехраи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар ривоятҳои мардумӣ” фарогири ҳафт фасл мебошад. Ривояту нақлҳои шифоҳӣ, ки дар ин боб оварда шудаанд, аз рӯи мазмун ва мундариҷаашон ба зермавзуъҳо тасниф гардидаанд.

Фасли аввали боби мазкур “Ривоятҳои мардумӣ” оид ба зодгоҳ ва овони кудакии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” унвон дошта, масъалаҳои муҳимми даврони кудакиву наврасӣ ва ҷавонии шоирро аз рӯи ривояту нақлҳои шифоҳӣ ва маълумоти тазкираву дигар осори таъриҳӣ фаро мегирад. Аксари ин гурӯҳи ривояту нақлҳои мардумӣ маълумоти дар ин фасл гуфташударо бо аҳбори осори хаттӣ мувоғиқ баён кардаанд. Ҷунончи, масоили лаёқату тавоноии Рӯдакӣ аз замони кудакиаш, истеъдоди тавони овозхонӣ, қуръономӯзӣ, машҳоқиву дорои ҳофизаи қавӣ будани ў дар ин бахши ривоятҳо равшан мегардад. Маълумоти мазкур дар диссертатсия дар муқоиса бо асарҳои илмиву таъриҳӣ таҳлил гардидааст. Баррасии илмии ин фасл дар асоси асарҳои олимони тоҷику рус ва эронӣ анҷом дода шудааст.

Ҳамчунин дар ин фасл масъалаи зодгоҳи шоир аз назари ривоятҳои мардумӣ таҳлил гардидааст. Маълум шуд, ки гурӯҳе аз ровиёни ҳалқӣ зодгоҳи шоирро дехai Рӯдак ҳисобида ва гурӯҳи дигар Панҷруӯд пиндоштаанд. Аммо роҷеъ ба ин масъала ривояту нақлҳое, ки аз тарафи сокинони дехоти Панҷруӯд, Зери Ҳисор, Кулолӣ ва Некнот гуфта шудаанд, ба маълумоти осори пажӯҳандагони осори шоир мувоғиқат мекунад ва Рӯдакиро Панҷруӯдӣ муаррифӣ кардаанд.

Хунари чангнавозиву овозхонии Рӯдакӣ низ аз даврони қӯдакиаш дар ин силсилаи ривоятҳо зоҳир мегардад ва шоирону донишмандони ҳамасри ў ва пасомадагон ҳам дар ин ҳусус иттилоъ додаанд.

Ҳамин тарик, дар ин фасл масоили даврони баччагиву наврасӣ ва хунарҳои чангнавозию овозхонӣ ва қобилияти фавқулодда бузург доштани шоир аз ҷониби диссертант ҳеле хуб таҳлил гардидааст.

Дар фаслҳои минбаъдаи боби аввал роҷеъ ба муносибати Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо амирони Сомонӣ, симои Рӯдакии шоир ва ҳаким, симои Рӯдакии ошиқ дар ривоятҳои мардумӣ, нобиноии Рӯдакӣ, назари мардум дар бораи мазор ва ҷойи дафни Рӯдакӣ ва ниҳоят ривоятҳои мардумӣ дар бораи авлоди Рӯдакӣ ва муносибати онҳо ба шахсияти шоир сухан меравад.

“Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва адабиёти шифоҳӣ” унвони боби дуюми диссертатсия буда, ба масъалаи равобит ва алоқамандии ашъори Рӯдакӣ бо осори шифоҳӣ баҳшида шудааст ва он аз шаш фасл иборат аст.

Фасли аввали ин боб “Бозтоби маҳлуқоти асотирӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” доир ба унсурҳои таҳайюливу асотирӣ дар шеъри Рӯдакӣ баҳс мекунад.

Диссертант дар хуносай фасли мазкур таъкид менамояд, ки шоир тимсолҳои дев, аждаҳо, шайтон, симурғ, ҷин, парӣ ва ғайраро дар якчанд абёти худ зикр намудааст, ки ин вожаҳо дар байте ба маъни аслӣ ва дар ҷойи дигар маҷозан истифода шудаанд. Масалан, “аждаҳо” номи маҳлуқи бадҳайбати асотирии мардумони эронитабор мебошад, ки дар баъзе тасвирҳо он се калла дошта, аз даҳонаш оташ мебаровардааст. Аждаҳо инчунин, дар шакли мори бузург, мори қалончуссаи афсонавӣ, ки дасту пойи кутоҳ ва бол доштааст, дар тасаввуроти ҳалқ пиндошта мешавад. Дар ашъори Рӯдакӣ вожаи “аждаҳо” як маротиба ба сифати маҳлуқи азимчусса истифода шудааст.

Фасли дуюми боби II “Зарбулмасалу мақолҳои мардумӣ дар шеърҳои Рӯдакӣ” унвон дошта, дар бобати хунари Рӯдакӣ дар истифода аз зарбулмасалу мақолҳо дар ашъораш сухан рафтааст. Таҳлилу пажӯҳишҳо нишон медиҳанд, ки Рӯдакӣ дар эҷодиёташ мақолу зарбулмасалҳоро дар ду шакл истифода намудааст: Нахуст шоир зарбулмасалу мақолҳои мардумиро дар шакли пурра, яъне айнан дар дохили мисраъҳои шеърӣ

истифода кардааст, ки чунин тарзи истифода аз онҳо он қадар зиёд ба назар нарасид. Ва бахши дуюми зарбулмасалу мақолҳоро шоир мазмунан дар ашъори хеш истифода кардааст, ки чунин мазомуни мақолу зарбулмасалҳо дар ашъори ўхеле зиёд дучор меоянд ва қариб ҳамаи онҳо дар диссертатсия таҳлил шудаанд.

Фаредун Исмоилов қайд менамояд, ки дар байни ҳалқ ибораву таъбироти зиёде ҳастанд, ки чанбаи тарбиявию ахлоқӣ доранд. Масалан, мардум мегӯянд, ки кори ду дастро як даст карда наметавонад ва ин мазмун дар зарбулмасали «Ба як даст ду ҳарбуза набардоранд» ифода ёфтааст. Рӯдакӣ ҳам ҳамин мазмуни зарбулмасали ҳалқиро дар ашъори хеш ба маврид истифода намудааст:

Ай хуни дӯстон ба гардан макун база,  
«Кас барнадоштааст ба дасте ду ҳарбуз!»

Диссидент дар хулосаи боби дуюм иброз менамояд, ки Рӯдакӣ яке аз нахустин шоиронест, ки дар ашъори худ бо ҳунару истеъоди фавқулодаи шоирӣ хеш аз нақлу ривоятҳо ва қиссаву устураҳои мардумони эронитабор ва араб истифода кардааст. Дар заминаи воқеоти таҳайюлии қадими мардумӣ ва ҳаводиси мавҷудбуда тавонистааст ашъори хешро пурарзишу ҳонотар гардонад. Аз дидгоҳи дигар, нақши ашъори Рӯдакӣ дар зиндаву устувор нигоҳ доштани бисёре аз зарбулмасалу мақолҳо ва номҳои устуравиу афсонавӣ назаррас мебошад. Аз ин ҷиҳат омӯзиш ва пажӯҳиши алоқамандии ногусастани эҷодиёти Рӯдакӣ ва фолклор ва таъсирпазирии ин ду осор аз аҳаммият ҳолӣ нест.

**Боби сеюми рисола** - “Тасвири ҷашну маросимҳо ва боварҳои мардумӣ дар шеъри Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” унвон дошта, дар он таҳлили масъалаҳои марбут ба унсурҳои улуми фарҳангшинӯсӣ, мардумшинӯсӣ, адабиётшинӯсӣ ва фолклоршинӯсии алоқаманд бо ашъори устод Рӯдакӣ дар се фасл мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Фасли аввали ин боби диссертатсия “Тасвири ҷашнҳои Наврӯзу Мехргон дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” унвон гирифта, дар бораи

chanbaҳoi таърихиву фарҳангии ҷашиҳoi миллии тоҷикон маълумот медиҳад.

Маълум аст, ки фасли зеботарини сол баҳор аст ва дар ин фасл яке аз ҷашиҳoi муҳташам ва кӯҳани ориёй Наврӯз баргузор мегардад. Аз ин рӯ, Рӯдакӣ яке аз нахустин шоиронест, ки дар ашъораш вазифа ҷаҳонро баҳору Наврӯз кардааст. Дар ин фасли диссертатсия бештар анъанаву урғу одатҳoi мардумӣ, ки ҳангоми таҷлии ҷаши Наврӯзу Мехрғон баргузор мешаванд, дар ашъори саромади шеъри форсӣ ибрози андеша гардидааст.

Инчунин, бояд тазаккур дод, ки Рӯдакӣ ҳамчун шоири муҳоҳидакор аз боварҳо ва одату русуми азодории мардум бархурдор буда, хусусиятҳoi хоси онро дар шеъри худ баён намудааст.

Дар ашъори Рӯдакӣ аз бовару эътиқодоти мардумӣ низ истифода шудааст, ки ҷашиҳoi асотирий доранд. Мавриди зикр аст, ки дар фасли охирини боби сеюми диссертатсия роҷеъ ба бовару эътиқоди мардум дар бораи хоб ва хобгузорӣ, сехру ҷоду, шаби лайлатулқадр ва дуоҳо, ки ҳалқ нисбат ба ин масъалаҳoи боварҳoi гуногун дорад, ибрози андеша гардида, таҷассуми онҳo дар ашъори Рӯдакӣ ҷустуҷӯ ва баррасӣ шудааст.

Дар ҳулоҳai диссертатсия натиҷа ва бардоштҳoi муҳаққиқ дар панҷ банди алоҳида оварда шуда, мундариҷai ҳулоҳai таҳқиқоти дар диссертатсия анҷомдодаи диссертантро пурра инъикос менамоянд.

Ҳамин тавр, диссертант аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳoi дар назди хеш гузошта ба хубӣ баромадааст.

Асоснокиву амиқии пажуҳиш ва ҳулоҳаҳoi аз он бардоштаи муаллифи диссертатсия гувоҳи он аст, ки ӯ солиён ва самаранок перомуни мавзӯи таҳқиқотиаш кори илмӣ мебарад.

Дар радифи комёбииҳoи бешумор дар диссертатсия баъзе камбудиҳo ва ғалатҳo ба назар расидаанд. Аз ҷумла, дар диссертатсия қоидаҳoi нави имлои забони тоҷикӣ на ҳамеша риоя гаштааст, баъзан ғалатҳoi имлоиву китобат муҳоҳида мешаванд.

Эродҳои зикршуда моҳияти илмии диссертатсияро кам намекунанд ва ислоҳшавандаанд.

Муаллиф барои анҷом додани чунин кор меҳнати фаровонро ба ҳарҷ додааст, заҳмати бисёр кашидааст. Эътимоднокиву асоснокии натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф ва нуктаҳои назариявии дар диссертатсия мавҷуда боиси шубҳа буда наметавонад.

Автореферат ва мақолаҳои доир ба мавзӯъ таълифнамудаи муаллиф мазмуни диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Кори диссертационии Исмоилов Фаредун Ҳӯҷақулович пажуҳиши мустақил ва анҷомёфта ба шумор омада, аҳаммияти илмиву амалӣ дорад ва барои ҳалли нуктаҳои норавшани улуми адабиётшиносӣ ва фолклоршиносии тоҷик мусоидат менамояд.

Мубрамии таҳқиқ, навоварии илмӣ, дараҷаи омӯзиши масъала, аҳаммияти назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Исмоилов Фаредун Ҳӯҷақулович дар мавзуи «Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ тадқиқоти байтмомрасидаи комил буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу мебошад.

Комиссияи эксперти дар асоси банди 60-и Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Кори диссертационии Исмоилов Фаредун Ҳӯҷақулович дар мавзуи «Сарчашмаҳои фолклории ҳаёт ва эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ мувоғиқ буда, онро ба дифоъ пешниҳод кардан мумкин аст.

2. Комиссияи эксперти адабиётшиносони зеринро ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

**-Муқарризи расмии аввал** – доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти муосири Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, узви Шурои диссертационӣ, Файзуллоев Неъматҷон.

**-Муқарризи расмии дуюм** – номзади илми филология, мудири бахши мероси фарҳанги моддии Маркази мероси фарҳангии Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳимӣ Дилшод Камолзода.

3. Ба сифати муассисаи тақриздиҳанда МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи Моёншо Назаршоев”

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертасия ва автореферати он дар сомонаҳои МДТ-и Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он ба суроғаи таъйиншуда иҷозат дода шавад.

**Раиси комиссияи ташхис:**

доктори илми филология,  
профессори кафедраи назария ва  
адабиёти навини форсии тоҷикистон  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Раҳмонов Р.Қ.

**Аъзоҳои комиссияи ташхис**

доктори илми филология,  
узви Шурои диссертационӣ



Султонзода Т.С.

доктори илми филология,  
узви Шурои диссертационӣ,  
муовини директори Институти  
илемӣ-тадқиқотии илмҳои  
чомеашиносӣ



Нуров Н.Н.

“10 септември 2022